

## Маълумотномаи мудири кафедраи электроникаи физикӣ



Ман Ҳамроқулов Раҷабмурод Бадриддинович 16.07.1975 дар деҳаи Симиғанчи ноҳияи Ваҳдат таввалуд шудаам. Соли 1982 ба мактаби миёнаи рақами 55-и ба номи Н.Розиқови ҳамин деҳа рафта соли 1992 онро хатм намудам. Баъди хатми мактаби миёна хуччатҳои худро ба факултети физикаи Донишгоҳи давлати Тоҷикистон, ихтисоси радиофизика ва электроника супорида сазовори номи донишҷӯ гардидам. Донишгоҳро бо баҳои хубу аъло соли 1997 хатм намудам.

Фаъолияти кори худро аз соли 1994 ба ҳайси лаборант дар кафедраи Усули таълими физика оғоз намудам. Баъдтар дар вазифаҳои муҳандис (1995-1999), лаборанти калон (1999), ассистент (1999-2003) ва муаллими калони кафедраи электроникаи физикӣ (2003-2012) кор кардам. Аз соли 2012 то соли 2013 иҷроқунандаи вазиваи мудири кафедраи электроникаи физикиро ба уҳда доштам. Аз соли 2013 то соли 2017 дар вазифаи муовини декан оид ба таълим адои вазифа кардам. Аз моҳи апрели соли 2018 то инҷониб вазифаи мудири кафедраи “Электроникаи физики”-ро ба уҳда дорам. Бо ҳаммуалифии ман 3 дастури методӣ ва зиёда аз 50 тезису мақолаҳо рӯи чапро дидаанд.

Соли 1999 ба шӯъбаи ғоибонаи аспирантураи Донишгоҳи Милли тоҷикистон дохил шуда онро соли 2004 хатм намудам.

3-юми май соли 2012 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи “Структура и электрические свойства поликристаллических плёнок теллурида кадмия, синтезированных при различных технологических условиях диффузии” намуда соҳиби унвони номзади илмҳои физикаю математика гардидам.

Миллатам тоҷик, оиладор, соҳиби 5 фарзанд мебошам.

Аз 28-уми феввали соли 2011 аъзои ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ҳастам.

**Кафедраи электроникаи физикӣ** соли 1990 дар ассоси ихтисоси «Радиофизика ва электроника», ки ҳанӯз соли 1980 дар факулта кушода шуда буд, таъсис дода шудааст. Мудири аввалини он профессор Фафуров В.Ф. буд. Аз соли 1998 то соли 2009 ва аз 2013 то 2017 роҳбарии кафедраро номзади илмҳои техникӣ дотсент Гадоев С.М. ба уҳда доштаанд. Аз соли 2009 то 2013 ин вазифа ба дӯши дотсент Азизов К.Ҷ.

буд. Аз соли 2017 то инҷониб роҳбари кафедра ба зиммаи дотсенти кафедра Ҳамроқулов Р.Б. вогузор карда шудааст. Ҳоло дар кафедра як нафар профессор Султонов Н.С., 4 нафар дотсентон: Гадов С.М., Ақобирова А.Т., Ҳамроқулов Р.Б., Ғафуров О.В. кор ва фаолият менамоянд.

Аз баҳши фанҳои умумисоҳавӣ фанҳои интиҳобӣ устодони пуртаҷрибаи кафедра дарс меғоянд. Баҳши фанҳои тахассусӣ 8 фанро дар бар мегирад. Аз фанҳои умумикасбӣ дар 9 фан ва аз фанҳои тахассуси дар 6 фан корҳои лабораторӣ гузошта шудааст.

Дар кафедра корҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар ду самт иҷро мешаванд. Самти аввал, ба омӯзиши таъсири омилҳои беруна ба маводҳои нимноқилӣ ва асбобҳои дар асоси онҳо сохташуда тааллуқ дошта, самти дигар ба сохтани асбобҳои детекторӣ ва фотоэлементҳои дар асоси пайвастагиҳои нимноқилҳои поликристаллӣ баҳшида шудааст. Устодони кафедра ба ихтирокори низ рағбат доранд. Масъалан, ихтирои Ақобирова А. ва Обухов Ю.В. таҳти №1794 323А3 дар мавзӯи «Тарзи тайёр кардани пардаҳои детектори нурафкании ионизатсионӣ дар асоси теллуриди кадмий» ва ихтирооти Гадов С. ва Скоробогатов П.К. дар мавзӯи «Такт –ПЗУ 256КР» ба қайд гирифта шудаанд.

Аз тарафи устодони кафедра дар 5 соли охир 6 китобу дастурҳои таълими бо забони тоҷикӣ таҳия ва нашр шудаанд.

Дар кафедра 2 маҳфили илмӣ амал мекунад: “Радиофизикони чавон” - роҳбари маҳфил, дотсенти кафедра Ғафуров О.В. ва “Радиоэлектроника, имрӯз ва фардо” – роҳбари маҳфил, профессор Султонов Н.